

БА ТАВАҚҚУҲИ МОЛРАСОНУ ПУДРАТЧИЁН !!!

АМИТ Ховар аз 18.10.2019 №187

ДАЪВАТНОМАИ ИШТИРОК ДАР ОЗМУНИ ХАРИД

Комиссияҳои муштаракӣ озмуни хариди **Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон** (минбаъд – мақомоти ваколатдор, суроға: Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, кӯчаи Шота Руставелӣ 22, тел: 221-47-03, 223-11-80) ва ташкилотҳои харидор довталабони салоҳиятдорро барои иштирок дар озмунҳои хариди номгӯи зерини мол, кор ва хизматрасонӣ, ки дар як давр гузаронида мешаванд, даъват менамоянд:

№	Ташкилоти харидор	Ному насаб ва телефонии шахси масъул	Усули харид	Предмети харид	Воҳиди ченак	Миқдор	Сана ва вақти кушодани лифофаҳо
2167/1-977	Агентии омили назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон	227-66-60	Хариди электронӣ	Тачҳизотҳои техникӣ	Номгӯӣ	3	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
2168/1-978	Раёсати Қўшунҳои дохилии ВҚД ҚТ	227-66-60	Хариди электронӣ	Қисмҳои эҳтиётии автомобилҳо	Номгӯӣ	66	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
2169/1-979	Кумитаи андозии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон	227-66-60	Хариди электронӣ	Молҳои техникӣ	Номгӯӣ	4	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ

2170/1-980	Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон	227-66-60	Хариди электронӣ	Молҳои техникӣ	Номгӯӣ	4	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
2171/1-981	Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон	227-66-60	Хариди электронӣ	Молҳои техникӣ	Номгӯӣ	3	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
2172/1-982	Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С.Осимӣ	227-66-60	Хариди электронӣ	Молҳои мулоим	Номгӯӣ	4	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
2173/1-983	Донишкадаи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон	227-66-60	Хариди электронӣ	Таҷҳизотҳои техникӣ	Номгӯӣ	47	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
2174/1-984	МД “Мақтаб-интернати миёнаи махсуси санъати ҷумҳуриявӣ ба номи М.Атоев”	227-66-60	Хариди электронӣ	Молҳои конселярӣ	Номгӯӣ	27	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
2175/1-985	МД “Мақтаб-интернати миёнаи махсуси санъати ҷумҳуриявӣ ба номи М.Атоев”	227-66-60	Хариди электронӣ	Молҳои хоҷагидорӣ	Номгӯӣ	19	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ

2176/1-986	Донишгоҳи Славянии Россия-Тоҷикистон	227-66-60	Хариди электронӣ	Мебел	Номгӯй	2	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
2177/1-987	Донишгоҳи Славянии Россия-Тоҷикистон	227-66-60	Хариди электронӣ	Молҳои хоҷагидорӣ ва конселярӣ	Номгӯй	28	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
2178/1-988	МД Маркази ҷумҳуриявии барқароркунии тиббию иҷтимоии “Тангай”	227-66-60	Хариди электронӣ	Тачҳизотҳои техникӣ	Номгӯй	18	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
2179/1-989	Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон	227-66-60	Хариди электронӣ	Молҳои конселярӣ	Номгӯй	28	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
2180/2-713	МДТТ №72 н. Фирдавсӣ	227-65-78	Хариди электронӣ	Маводҳои хӯрокворӣ	Номгӯй	19	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
2181/2-714	МДТТ №128 н. Фирдавсӣ	227-65-78	Хариди электронӣ	Маводҳои хӯрокворӣ	Номгӯй	23	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ

2183/2-715	Ширхоргоҳ- кӯдакистони №117 н. Фирдавсӣ	227-65-78	Хариди электронӣ	Маводҳои хӯрокворӣ	Номгӯй	29	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
2182/9-342	Сарраёсати иҷроии ҷазои ҷиноятии Вазорати адлияи ҚТ	44-600-25-04	Хариди электронӣ	Маводҳои доруворӣ	Номгӯй	100	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
<p style="text-align: center;">Ваколатдор ба суроғи дар боло зикршуда мурочиат намоянд.</p> <p>1. Довталабоне, ки хоҳиши дар озмун иштирок кардан доранд, баъди супоридани ҳаққи бебозгашт, ҳуҷҷатҳои тендерии худро дар лифофаҳои муҳракдашуда, ба суроғи дар боло зикршуда то вақти дар сутуни «Сана ва вақти кушодани лифофаҳо» муайяншуда пешниҳод намоянд. Муҳлати муқарраршуда муҳлатест, ки баъди анҷоми вақт аз довталабон пешниҳодот қабул карда намешавад.</p> <p>Лифофаҳо бо пешниҳодоти довталабон аз ҷониби комиссияҳои муштарақ тибқи тартиби муқарраргардида кушода мешаванд. Намоёндогони довталабон ҳуқуқ доранд, ки дар раванди озмун иштирок намоянд.</p>							

